


1288642

Аз
афсонаҳои
халқи тоҷик



АҚЛРО ХУДО БАРОИ
ЧӢ ДОДААСТ?



МАОРИФ




АҚЛРО ХУДО БАРОИ ЧЙ ДОДААСТ?

ДУШАНБЕ
МАОРИФ
2015

**ББК 83.2 (2) тоҷик - 8
О - 83**

**О – 83. Ақлро Ҳудо барои чӣ додааст? Душанбе,
«Маориф», 2015, 8 саҳ.**



Муассисаи нашриявии «Маориф»-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон нашри силсилаи афсонаҳоро бо номи «Афсонаҳои халқи тоҷик» ба нақшা гирифтааст.

Силсилаи мазкур дар асоси «Афсонаҳои халқи тоҷик» (нашри соли 1957) ва дигар афсонаҳое, ки солҳои охир чоп шудаанд, таҳия гардидааст.

Инак, яке аз афсонаҳо аз ин силсила барои кӯдакону наврасон ва кулли дӯстдорони қиссаҳои мардумӣ манзур мешавад.



000038646


Қитобхонаи миллии Тоҷикистон

ISBN 978-99947-1-259-5

© «Маориф», 2015

**Афсона сано буд,
Айёми фано буд,
Муллои мо даллол буд,
Эшони мо ҳаммол буд,
Гӯсола суруд мехонд,
Бобояке чуфт меронд.
Рӯбоҳ табақбар буд,
Домод набуд, хар буд,
Арӯс андармон буд,
Модари ў гирён буд.
Чигари ў бирён буд,
Мардум ҳама ҳайрон буд.**

**Буд-набуд, ду күзпушт буд. Но-
ми яктоаш Усмон, номи дигараш –
Субҳон. Ҳар ду бечора доимо аз куза-
пуштии худ ғамгин буданду шарм**



карда, аз мардум гурехта, таг–таги
девор мегаштанд.

Рұзе Ұсмон сахарай ба ҳаммом
рафт. Ҳанұз торик буд, дар ҳаммом



касе набуд. Даромад, ки дар дохили ҳаммом чанд паризоде дойра зада, хурсандӣ мекарданд. Ҳайрон шуду аз тарс бо париҳо ҳамроҳ шуд ва сарашро ҳам карда, ба бозӣ даромад. Чунон рақс кард, ки париҳо ҳайрон монданд.

— Бигӯ, аз мо чӣ меҳоҳӣ?

Усмон гуфт:

— Балои ҷонатонро гирам, ҳамин кӯзаи маро аз пуштам гиред. Подшоҳи париҳо фармон дод, ки кӯзаашро аз пушташ гиранд.

Усмон аз ҳаммом баромад, қоматаш мисли шамшод рост буд. Рафту воқеаро ба ҷӯрааш Субҳон нақл кард.

Субҳон гуфт: — ман ҳам ҳамин корро мекунам.

Ӯ пагоҳӣ барвақт хесту ба ҳаммом рафт. Даромада дид, ки дар дохили ҳаммом париҳои зиёде бо

либоси кабуд ҳалқа зада, гиря мекунанд. Ӯ давида рафт, дар байни давраи париҳо ба рақсу бозӣ даромад.

Як духтари париҳо мурда буда-асту онҳо гиря мекарданд, аммо Субҳони кӯзапушт рақсу бозӣ мекард. Париҳо гиряро бас карданд. Шоҳи париҳо ба Субҳон рӯ овард:

– Бигӯ, аз мо чӣ меҳоҳӣ?

– Э, аз саратон гардам. Ҳамин кӯзай мана аз пуштам гиред, – даст неши бар гирифт Субҳон.

– Вай кӯзаро биёреду ба болои ин кӯза зам кунед! – фармон дод шоҳи париҳо.

Субҳони бечора зик шуда, ба пеши ҷӯрааш Ӯсмон омад.

Ӯсмон ду баробар шудани кӯзай пушти ӯро дид, ҳайрон шуда пур-сид:

– Э, ҷӯра, ба ту чӣ шуд?

Lc



000038646

Китобхонаи миллии Тоҷикистон